

Ба Шӯрои диссертациони 6D.КОА-029-и
назди Муассисаи давлатии таълимии
«Донишгоҳи миллии Тоҷикистон»
(734025 ҚТ, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

РИЗОИЯТ

Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни» дар шахсияти ректори донишгоҳ, доктори илмҳои таърих, профессор, Ибодуллозода Аҳлиддин Ибодулло мувофиқи бандҳои 61, 62-и Низомномаи Шӯрои диссертационӣ ва бандҳои 74, 75-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидаанд, розигии худро ҷиҳати баромад намудан ҳамчун муассисаи пешбар ба диссертатсияи Назар Муъмин Абдучалол таҳти унвони «Адолати иҷтимоӣ дар назария ва амалияи ҳаёти ҷамъиятӣ», ки ба Шӯрои диссертациони 6D.КОА-029-и назди Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи миллии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.11 – фалсафаи иҷтимоӣ (илмҳои фалсафӣ) пешниҳод шудааст, баён менамоем.

Бандҳои 61, 62-и Низомномаи Шӯрои диссертационӣ ва бандҳои 74, 75-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидаанд, ба роҳбарӣ гирифта, бо мақсади дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ заруранд, инчунин маълумотро дар бораи муассиса пешниҳод менамоем:

Маълумот дар бораи муассисаи пешбар

Номи пурраи муассиса (бидуни ихтисорот)	Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни»
Номи ихтисоршудаи муассиса (мувофиқи оиннома)	ДДОТ ба номи Садриддин Айни
Индекс, адрес	734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 121.
Рақами телефони тамос, суроғаи почтаи электронӣ, суроғаи сомонаи расмӣ дар шабакаи «Интернет»	Телефон: +992(37) 224-13-83 E-mail: info@tgpu.tj WWW: www.tgpu.tj

<p>Маълумот дар бораи рохбари муассиса: насаб, ном, номи падар; дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ, вазифа</p>	<p>Ибодуллозода Аҳлиддин Ибодулло – доктори илмҳои таърих, профессор, Ректори донишгоҳ</p>
<p>Маълумот дар бораи рохбари идораи зерсохтори муассиса: насаб, ном, номи падар; дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ, вазифа</p>	<p>Бердиев Шохназар Пирназарович – номзади илмҳои фалсафа, дотсент, мудири кафедраи фалсафаи донишгоҳ</p>
<p>Номгӯи интишороти асосии кормандони муассиса (устодони кафедра) аз рӯи мавзӯи диссертатсия дар маҷаллаҳои илмӣ тақризшаванда дар панҷ соли охир (аз 15 мақола зиёд пешниҳод нашавад)</p>	
<p>1.Самиев Б.Ч., Бердиев Ш.П. Ҳолат ва сатҳи ифротгароии динӣ дар байни ҷавонони Ҷумҳурии Тоҷикистон. Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Душанбе – 2021, №3-4(3-4)., саҳ.103-112.</p> <p>2.Файзуллоев Х. Ҳ. Таҳлили маҳфум ва таърифҳои “Ҳамбастагии иҷтимоӣ”. Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Душанбе – 2021, №3-4 (3-4)., саҳ.127-131.</p> <p>3.Давлатов Р.Л. Андешаҳои астрономӣ ва концепсияи Ибни Рушд ҳамчун ҷанбаҳои муҳимтарини ҷаҳонбинии ӯ. Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Душанбе – 2021, №1(1)., саҳ.23-29.</p> <p>4.Асрорӣ М. Таносуби фазилатҳои инсонӣ ва таҳқири шарафу эътибор. Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Душанбе – 2021, №1(1)., саҳ.41-46.</p> <p>5.Зикирзода Х. Ҷойгаҳ ва нақши ҷомеаи инсонӣ дар таълимоти Ибни Халдун. Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Душанбе – 2021, №1(1)., саҳ.46-55.</p> <p>6.Мирасанов М. В., Холов С. Ифротгароӣ ва таҳаммулпазирӣ: таҳлили иҷтимоӣ – фалсафӣ . Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Душанбе – 2021, №1(1)., саҳ. 56-61.</p> <p>7.Самиев Б.Ч. Фалсафаи тарбияи табиӣ Жан Жак Руссо ва нақши он дар ташаккули шахсият. Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Душанбе – 2021, №1(1)., саҳ.81-90.</p> <p>8.Бердиев Ш.П. Масъалаи ташреҳ ва пешгӯӣ дар фалсафаи илми муосир. Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Душанбе – 2021, №1(1)., саҳ. 97-102.</p> <p>9.Мирасанов М.В. Танқиди демократия дар таълимоти фалсафаи иҷтимоии Афлотун. Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Душанбе – 2021, №2(2)., саҳ.53- 58.</p> <p>10.Султонзода С. Нақши Мӯсо Диноршоев дар тадвин ва танзими истилоҳоти фалсафии тоҷикӣ. Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Душанбе – 2021, №2(2)., саҳ.104-108.</p> <p>11.Бердиёрова Г. Асосҳои назариявӣ – методологии ташаккули муколамаи фарҳангҳо. Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Душанбе – 2021, №2(2)., саҳ. 109-112.</p> <p>12.Давлатов Р., Бердиёрова Г. Метафизико-онтологические категории бытия природы. Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Душанбе – 2021, №2(2).,саҳ.17-26.</p>	

13. Давлатов Р. Л. К анализу категориального аппарата философско-метафизической онтологии ибн Рушда. Ахбори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. №4, 2020., саҳ.17-23.

14. Асрорӣ М. Таҳлили таърихӣ – фалсафии масоили шаъну шарафи инсон аз дидгоҳи нав. Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Душанбе – 2022, №1(5), саҳ.12-16.

15. Асрорӣ М., Усмонзода Х. Современныe общественные реалии и стратегия их осмысления. Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Душанбе – 2022, №1(5), саҳ.88-91.

Монографияҳо

1. Қаҳҳоров Ғ. Ғ. Омилҳои ифротгароии динӣ ва нақши ҷомеаи шаҳрвандӣ дар пешгирии он. Душанбе: 2022 – с.104

2. Асрорӣ М., Холов С., Инсон, арзиш ва фарҳанг. Душанбе: 2022- с.112

3. Асрорӣ Мирзошоҳрух. Масъалаҳои сиёсӣ - иҷтимоии ҳифзи истиклол ва таҳкими миллӣ дар Тоҷикистон. Душанбе “Истеъдод” 2022-с.255

4. Мирасанов М., Зикирзода Ҳ. “Сотсиология дар нақшаҳо” Душанбе 2021, - с.158

5. Назариев Р., Мирасанов М. Зикирзода Ҳ. “Фалсафа дар нақшаҳо” Душанбе: 2021- с.153

6. Бердиев Ш.П. “Дастури таълимӣ – методӣ аз фанни фалсафа” Душанбе: 2021- с.153

Ректори ДДОТ ба номи С. Айнӣ,
доктори илмҳои таърих, профессор

Ибодуллозода А. И.

Имзои профессор


Ибодуллозода А. И. ро

тасдиқ мекунам

и.в. сардори Раёсати кадрҳо

ва корҳои махсуси ДДОТ

ба номи Садриддин Айнӣ



Мустафозода А.